

36437 - Даромади ман бо харочотам баробар аст, оё ҳач бар ман вочиб аст?

савол

Ман сарвари оилае мебошам, ки аз ду фарзанду ҳамсар иборат аст. Маошам ба эҳтиёчоти зиндагӣ базӯр мерасад ва дигар даромад надорам. Ман 4 сол дар яке аз кишварҳои Халиҷӣ кор кардам ва (дар ин муддат) як миқдор пule ҷамъ кардам ва он пулро дар яке аз бонкҳои исломӣ гузоштам, то аз он даромаде ба даст оварам ва (он даромад) барои баровардани мушкилоти муҳталифи зиндагӣ кӯмак кунад. Маошам ва ин даромади бонк барои ману оилаам ба андозаи миёна кофӣ аст. Оё ман вазифадор ҳастам, ки харочоти ҳаҷро аз он пул (яъне аз он пule, ки дар бонк гузоштаам) бигирам? Ва оё ман дар ин шароит бояд ба ҳаҷ биравам?

Бояд қайд кард, ки агар ман аз суратҳисоби бонкиам барои харочоти ҳаҷ пул бигирам, ин ба даромади моҳонаи ман таъсир мерасонад ва ба мушкилоти моддӣ мувоҷеҳ мешавам. Эй Шайхи бузургвор! Шумо ба ман чӣ маслиҳат медиҳед?

Чавоби муфассал

Ҳамду сано барои Аллоҳ.

Агар ҳолати шумо ҳамонтавре бошад, ки (дар савол) зикр кардед, шумо бар адо намудани ҳаҷ муқаллаф нестед, (яъне ҳаҷ бар шумо фарз нест), зоро аз нигоҳи Шариат тавонойӣ надоред.

Аллоҳ таъоло фармудааст:

وَلَلَهُ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنْ أَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.

сураة آل عمران: ۹۷

«Ва барои Аллоҳ, ҳаҷҷи хона (Каъба) бар мардум вочиб аст, барои қасоне, ки тавоноии рафтан ба сӯи онро дошта бошанд». (Сураи Оли Имрон: 97).

Ҳамчунин Аллоҳ таъоло фармудааст:

{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا أَسْتَطَعْتُمْ}.

سورة التغابن: ١٦

«Пас, он қадар ки тавонед, аз Аллоҳ битарсед». (Сураи Тағобун: 16).

Ҳамчунин Аллоҳ таъоло фармудааст:

{وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}.

سورة الحج: ٧٨

«Ва дар дин бароятон ҳеч кори сангин ва сахте қарор надод». (Сураи Ҳач: 78).

Тавфиқ аз ҷониби Аллоҳ аст.